

**УДК 82  
ББК 83.3(0)9**

**АМИР ХУСРАВИ ДЕХЛАВӢ  
ВА ИБДООТИ САНҖАТҲОИ  
НАВИ БАДЕЙ**

**Юсуфов Умриддин, докторант Института  
забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академии  
илемҳои Тоҷикистон**

**АМИР ХУСРАВ ДЕХЛАВИ И  
СОЗДАНИЕ НОВЫХ  
СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕН-  
НОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ**

**Юсуфов Умриддин, докторант Института языка  
и литературы имени Рудаки Академии наук  
Республики Таджикистан**

**AMIR KHUSRAV DEHLAVI  
AND CREATION OF NEW  
MEANS FOR IMAGINATIVE  
DEPICTION**

**Yusufov Umriddin, Doctoral student of the Institute of  
Language and Literature named after Rudaki under  
Tajikistan Republic Academy of Sciences  
E-MAIL: nushin74@mail.ru**

**Калидвозжаҳо:** Амир Хусрав, Рисоил-ал-эъҷоз, Эъҷози Хусравӣ, дурӯӣ, қалб-ал-лисонайн, васфу-л-ҳарфайн, арбāъ-ал-аҳраф, тарҷумат- ал-лафз, иттисол-ал-ҳуруф, ибдооти санъатҳои нави бадеъӣ

Муаллиф кӯшиши ба ҳарҷ додааст, ки дар хусуси он санъатҳои нави бадеъӣ, ки аз ҷониби Амир Хусрави Дехлавӣ ихтироъ шудааст, баҳс намояд. Амир Хусрави Дехлавӣ аз шоирони маъруфи садаи XIII адабиёти форсии тоҷикӣ буда, аз ҳуд мероси гаронбаҳои адабӣ боқӣ гузоштааст. Ӯ дар навъҳои гуногуни адабӣ табъозмой намудааст. «Рисоил-ал-эъҷоз», ки бо номи «Эъҷози Хусравӣ» низ машҳур аст, аз муқаддима, панҷ рисола ва хотима иборат аст. Ин панҷ рисола 33 боб ва 190 фаслро дарбар гирифта, муаллиф ҳар бобро «ҳат» ва ҳар фаслро «ҳарф» номидааст. Муаллиф санъатҳои бадеиро аз рӯи моҳиятиашон ба ду навъ: кӯҳна ва нав (қадим ва ҷадид) тақсим кардааст. Санъатҳои қадиме, ки ў дар рисолааш овардааст, айнан аз рисолаҳои пешини бадеъи порсии тоҷикӣ нақл нашууда, баръакс дар онҳо тасарруфи (ислоҳот)-и муаллиф ба назар мерасад, яъне муаллиф онҳоро тақмил дода, унсурҳои нави бадеъи порсии тоҷикро дохил намудааст. Дар баробари ин, Амир Хусрав дар ин рисола 27 санъати нави бадеъ соҳтааст. Санъатҳои «дурӯӣ», «қалб-ал-лисонайн», «васфу-л-ҳарфайн», «арбāъ-ал-аҳраф», «тарҷумат- ал-лафз» аз ҷумлаи санъатҳои ихтироъкардаи муаллифи «Эъҷози Хусравӣ» мебошад. Вале, мутаассифона, ин санъатҳо голибан ба рисолаҳои бадеи порсии тоҷикӣ ворид нашуудаанд ва шоирон ба онҳо таваҷҷуҳ зоҳир накардаанд.

**Ключевые слова:** Амир Хусрав, «Расаил аль-и`джаз», «И`джази Хосрови», дурӯ, қалб  
аль-лисонайн, васф уль-ҳарфайн, арбāъ аль-аҳраф, тарҷумат аль-лафз, иттисол  
аль-ҳуруф, создание новых средств художественного изображения

Сделана попытка исследовать вопрос о новых средствах художественного изображения, созданных Амиром Хусравом Дехлави. Амир Хусрав Дехлави является одним из известных представителей таджикско-персидской литературы XIII века, оставившим после себя ценное художественное наследие. Он проявил талант в различных литературных жанрах. Произведение «Расаил аль-и`джаз», которое известно также под

---

названием «И'джази Хосрови» («Чудеса от Хосрова»), состоит из предисловия, пяти трактатов (книг) и заключения. Эти пять трактатов содержат 33 главы и 190 разделов. Каждая глава была названа автором «хат» (письмо), а каждый раздел назван «харф» (буква). Автор разделил эти художественные средства по их суности на два типа: старые и новые (древние и современные). Древние средства художественного изображения, приведенные в его произведениях, не были буквально заимствованы из прежних трактатов по риторике. Напротив, в них наблюдаются новые мысли, то есть автор усовершенствовал их и добавил новые художественные элементы. Вместе с тем Амир Хусрав в своем труде создал 27 новых средств художественного изображения. Такие средства, как «дурру», «калб-аль-лисанайи», «васфу-ль-харфайн», «арба-аль-ахраф», «тарджумат-аль-лафз» были созданы автором «И'джази Хосрови». К сожалению, эти средства по большей части не вошли в таджикско-персидские трактаты о средствах художественного изображения.

**Key words:** *Amir Khusrav, Risail al-i' jaz, "Jazi Hosrovi", duru, kalb al-lisana-yi, vasf ul-harfain, arba al ahrev, tarjumat al-lafz, ittisal al-huruf creation of new means of imaginative depiction*

The author made an endeavour to research the problem concerning the new means of imaginative depiction, created by Amir Husrav Dehlavi. The latter is one of the well-known representatives of the Persian-Tajik literature of the XIII-th century who left a valuable artistic heritage after himself. He displayed talent in various literary genres. The literary production "Rasail al-i' Djaz" known also under the title "I'Djazi Hosrovi" ("Miracles from Hosrov") consists of preface, five treatises (books) and conclusion. The formers contain 33 chapters and 190 sections. Every chapter was called by the author as "khat" (letter) and each section is called as "kharf" (alphabet letter). The author divided these artistic means into two types in pursuance with their gyst: old and new ones (ancient and modern). Ancient means were not borrowed from former treatises on rhetoric. On the contrary, new ideas are observed in them, i. e., the author improved them having added new artistic elements. At the same time Amir Husrav created in his work 27 new means of imaginative depiction. Such elements as "duru", "kalb-al-lisanain", "vasfu-l-harfain", "arba-al-ahraf", "tarjumat-al-lafz" were created by the author of "I Djazi Hosrovi". Unfortunately, the most part of them was not included into the new Persian-Tajik treatises dealing with the means of imaginative depiction.

Тӯтии шаккарҳори Ҳинд<sup>1</sup> Ҳазрати Амир Хусрави Деҳлавӣ (1253-1325) аз шуарои маъруфи садаи XIII -и адаби порсӣ буда, аз худ мероси гаронбаҳои назмиву насрӣ

---

<sup>1</sup> Амир Хусрав дар бораи лақаби худ гӯяд:  
Чу ман тӯтии Ҳиндам ар рост пурсӣ,  
Зи ман ҳиндуӣ пурс то нағз гӯям.  
Худоёҷ чу Хусрав дар ин бӯстон,  
Кӯҳан тӯтие шуд зи Ҳиндустан.  
Үрғӯй:  
Ба рӯҳи Хусрав аз ин порсӣ шакар дорам,  
Ки коми тӯтии Ҳиндустан шавад ширин.  
Хоҷа Ҳофиз:  
Шаккаршикан шаванд ҳама тӯтиёни Ҳинд,  
З-ин қанди порсӣ, ки ба Бангола меравад.

боқӣ гузоштааст. Шиблии Нуъмонӣ барҳақ дар бораи мақом ва шахсияти Амир Хусрав менависад: “Дар Ҳинд аз шашсад сол пеш то кунун шахсияте дорoi камолоти мухталиф, мисли Амир Хусрав чашм ба ҷаҳон накушудааст ва агар росташро меҳоҳем, ҳатто дар Эрон ва Рум дар хилоли ҳазорҳо сол ин ҷунин шахсияти дорoi авсоғи гуногун ба ҷуз ҷанд нафар ба зуҳур наёмада” [11, 17; 1, 108]. Амир Хусрав дар анвоъи гуногуни адабӣ табъозмой кардааст. “Расоилу-л-Эъчоз”(соли таълифаши 1319 м.)-и ў, ки бо номи “Эъчози Хусравӣ” низ машҳур аст, аз муқаддима, дебоча, панҷ рисола ва хотима иборат мебошад. Ин панҷ рисола 33 боб ва 190 фаслро дарбар гирифта, муаллиф ҳар бобро “ҳат” ва ҳар фаслро “ҳарф” номидааст.

Бинобар гуфтаи донишманди ҳиндустонӣ Сайид Аҳсануззафар солҳои 1989-1990 дар Ҳиндустон тарҳе барои тарҷумаи англisisии рисолаи “Эъчози Хусравӣ” таъсис дода шуд, ки ҷилди севуми он аз ҷониби профессор Муҳаммад Валиюлҳақ Анзорӣ ва Сайид Аҳсануззафар ба забони англисӣ баргардон шуд. Онҳо дар муқаддимаи ин рисола менависанд: “Ҳадафи бузурги ин рисола ҳамоно ироаи намунаҳои насри мурассаъу музайян ва ошкор кардани корбурди саноёйу бадоёни гуногун аст. Ва бадин тартиб ин асар, агар аз сӯе сабкашро дар қишивари насри мутадовил муҳаққақ мекунад, ҳамон тавр ки дар қишивари шеър ҳаст, аз сӯи дигар, улгуи меъёри барои тақлиди насрнигорони он аҳд ҳам таҳия мекунад. Ин аст, ки имрӯз пас аз 600 сол шояд камтар касе ҳиммат ва ҳавсало дошта бошад, ки ин асарро бихонад, то чӣ расад ба фаҳмидани матолибу никоти он ва баҳрагирӣ аз он замон иваз шуда ва қареха ҳам иваз шуда. Ҷизе, ки дар он ҳангом мақбул буд, имрӯз мардуд аст ва сухане, ки дар он ҳангом ривоҷ дошт, имрӯз арзиши худро аз даст додааст. Мунтақиди ин давра, агар ин асари Хусравро бихонад, нахустин нақше, ки бар сафҳаи зехнаш сабт ҳоҳад шуда, ин аст, ки Хусрав ба ноҳақ ин талошҳо кард ва ин дафтари бемаъни навишт. Вале агар сайру дилсӯзиро ба кор бурда талош қунад, ки то мазиятҳои “Эъчози Хусравӣ”-ро дарёбад, яқин аст асари Хусрав ба назарааш фузул ва бемаъни ҷилва наҳоҳад кард ва ин ковишиҳои адабӣ лағв наҳоҳад буд, зеро намунаҳое аз сабкҳои беҳтарини насри он замон дар он ёфта мешавад, ки бавижа дар баррасии бақои насри форсӣ дар Ҳиндустон судманд ҳоҳад буд ва ба бисёре аз иттилооти марбут ба луғату адаб ва ҷомеа метавон пай бурд, ки дар саросари китоб ба таври пароканда вучуд дорад ва нишондиҳандаи аҳвол ва қавоифи он аҳд аст.

Хусрав иддаоъ кардааст, ки дар насри “Эъчози Хусравӣ” сабкero пеш гирифтааст, ихтироъ ва эҷоди ҳуди ўст, вале дар муқаддимаи рисолаи аввал менависад, ки дар Ҳинд сабки тозаи наср ба марҳалаи иртико расидааст, ки дар он саноёйу бадоёв тавре ба кор рафта, ки дар об ғулоб ба кор бурда мешавад. Ў хостааст намунаҳои аъло аз ин сабкро дар ин асар ироа диҳад. Бадехист, ки Хусрав наметавонист ба гароиши умумии аҳди ҳуд, ки дар навиштаҳои нависандагони муосираш вучуд доштааст, беътиноӣ нишон диҳад” [1, 111]. Ин сабки нигориши муаллифро донишмандони тоҷик X. Шарифов “тарзи хоси Амир Хусрав” [10, 120] ва M. Нарзиқул “тарзи хусравона” ва гоҳи дигар танҳо “хусравона” [5, 114] номидаанд. Ва аксари муҳаққиқон ба баёни печидаву мубҳам ва душвори “Расоилу-л-Эъчоз” ишора кардаанд. Ҳуди Амир Хусрав дар ҳарфи ҷаҳоруми рисолаи аввал ишора мекунад, ки сухани ў “бо пирояи мустаор” ороста аст [3, 70-71]. Ҳусусан, агар он бо саноёйу бадоёв музайян бошад, “аз ин ҳайс метавон онро ба унвони номанигории виже талаққӣ кард” [1, 108]. Дигар ин ки, агар қалом ғолибан бо саноёни лафзӣ ороиш ёбад, тарзи сухани маснӯъ ба вучуд омада, такаллуфоти зиёд ба мушоҳида мерасад.

---

Амир Хусрав дар ин рисола, пеш аз ҳама ва беш аз ҳама талош кардааст, тавоной ҳунари номанигории худро ба намоиш гузорад. Аз ин рӯй, чунин ба назар менамояд, ки ў ба зехну дарки хонанда кор надорад. Сухани ў бо розу рамз, кинояву маҷоз ва ишороту талмеҳот баён шуда, ба сурати муаммо даромадаанд, ки дар натиҷа фахми он душвор гардидааст. Ва мұхимтар аз ҳама, дар шеваи баёни Амир Хусрав бештар такаллуфу тасаннӯй ба назар мерасад ва ин амр яқинан аз он дарак медиҳад, ки дар шибхи қораи Ҳинд дар ин давра забони порсӣ бештар ба ибҳомот мувоҷеҳ шудааст.

Амир Хусрав дар мұқаддимаи چилди севуми ин асар равиши таълифи худро чунин баён медорад: “Ар-рисолату-с-салосату мин “Расоили-л-эъчоз”-и фӣ-л-латоиф мина-л-маснуъоти таштамилу ъала хаттайн” (Тарчума: Рисолай севум аз “Рисоилу-л-эъчоз” дар латифаҳое аз маснӯъот буда, шомили ду хат аст). Хатти аввал “Дар санъатҳои қадим ва тасарруф дар онҳо ба расми ҷадид” унвон дошта, муштамил бар дувоздаҳ ҳарф. Хатти дувум дар санъатҳои ҷадиди вазъи Хусрав, муштамил бар понздаҳ ҳарф. Месазад таъкид кард, ки М. Нарзиқул бо истинод ба гуфтаи донишманде (мутаассифона, номи ўро набурдааст-У.Ю.) күшиши ба доираи таҳқиқ қашиданы кулли синооти мавҷудро дар осори манзуму мансури Амир Хусрав карда ва ба он ноил шуда, ки танҳо 124 навъ дар он мавриди корбаст қарор гирифтааст [6, 226].

Бояд ба як нукта ишора кард, ки ҳамаи санъатҳои қадим аз Амир Хусрав дар ин рисола мавриди истиғфода қарор додааст, ба наср итлоқ доранд. Вале чунонки ба мушоҳида мерасад, муаллиф зимни таърифҳои қадиму ҷадид суханашро бо абёти арабиву порсӣ зинат медиҳад. Бар ин асос метавон гуфт, ки бархе аз саноёни бадеъии “Расоилу-л-эъчоз” дар канори наср ба назм низ иртибот доранд. Ин санъатҳо, бидуни шубҳа, дар асоси суннати бадеънигории порсии тоҷикӣ вазъ шудаанд. Вале фарқи онҳо дар ин аст, ки Амир Хусрав “дар асоси таълимоти ҳиндувон роҷеъ ба назарияи шеър ... назарияи худро роҷеъ ба санъати ихому хаёл [ва дигар санъатҳо –У.Ю.] эҷод кард” [8, 95]. Ин назари донишманди рус А. Тоҳирҷонов дуруст аст, Амир Хусрав дар коргоҳи эҷодӣ ва мұқтазои замони худ назариёти адабии порсии тоҷикӣ ва ҳиндиро имтизоҷ баҳшида, натанҳо дар такмили муҳтавои саноёъ, балки дар ибдои онҳо нақши умда дорад. Ҳамин аст, ки донишманди тоҷик X. Шарифов таъкид мекунад “...решаҳои ҳиндии мұқаддамоти назарӣ-адабии Амир Хусрав ва, аз ҷумла, сабки ҳиндӣ мұхточи шарҳу тавзех мебошад. Дар акси ҳол эҷодиётини Амир Хусрав, ақидаҳои ў роҷеъ ба услуб ва навоварӣ дар эҷоди адабӣ ва сабки сухан умуман аз ҷараёни ягонаи адабиёти форсӣ берун мемонанд” [10, 80]. Вокеяят чунин аст, ки санъатҳои вазъкардаи Амир пас аз қарни XIII-XIV то имрӯз дар рисолаҳои бадеъии порсии тоҷикӣ, ба ҷуз дар рисолай “Бадоёу-л-афкор”-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, мавриди истиқбол қарор нагирифт.

Чунонки Амир Хусрав дар мұқаддимаи рисолаи севум ба сароҳат менависад, санъатҳоро аз лиҳози моҳият ба ду навъ: қадим ва ҷадид ҷудо кардааст. Санъатҳои қадиме, ки ў дар рисолааш овардааст, айнан аз рисолаҳои пешини бадеъии порсии тоҷикӣ нақл нашуда, баръакс дар онҳо тасарруфоти муаллиф ба назар мерасад, яъне муаллиф онҳоро такмил дода, унсурҳои нави бадеи порсиро дохил намудааст. Санъатҳои ҷадид моҳият ва муҳтавои нав дошта, “иддаои ўро дар мавриди тозагии назар ба сабки нав” [10, 115] тақвият мебахшад. Шумораи умумии онҳо 27 санъат мебошад.

Муаллиф зимни баррасии санъатҳои нав ба возеъ будани худ сароҳатан ишора мекунад: “Муҳтареъ касеро сурат тавон гуфт, ки чун арсаи арабӣ беҳад аст, барои

хеш алоҳида алфозе хаёломез ғайри он чи дар руқъаи котиб аст, берун ораду аз он ҳамин намуна бо намунаи дигар барсозад, то он ки чунин кунанд ҳам, мутобеъи ман буваду возеъ ман бошам” [3, 224]. Мухаммадхусайнӣ Тасбехӣ низ Амир Хусравро аз возеъони санъатҳои ҷадиди бадеӣ порсӣ мешуморад: “Вай (Амир Хусрав – У.Ю.) ҳама ҷо дар осораш мусирран мегӯяд, ки муҳтареъ ва мубдei саноеъест, ки пеш аз ў касе ихтироъ накард ва агар кард дар як ҷумла ва як байт беш набуд [9, 280].

Дар идомаи сухани худ Тасбехӣ менависад: “Осори манзум, хусусан ғазалиёт, қасоид ва қатаъоти Амир Хусравро аз ин манзар бояд ба силки таҳқиқ қашид, зоро теъодди зиёди санъат низ ҳудаш иътироъу ибдоъ ва вазъ кард ва амалан дар насрӯ назми ҳеш ба кор бурд [9, 280].

Боби дувуми рисолаи севум зери унвони “Ҳатти дувум дар санъатҳои ҷадиди вазъи Хусрав” омадааст. Ҳудой Шарифов дар асоси нусхай чопи лакҳнавии “Эъчози Хусравӣ” унвони боби дувумро “Ҳатти дувум дар понздаҳ ҳарф дар санъатҳои ҷадид, ки баязе вазъи котиб аст ва баязе муштарак” зикр кардааст [10, 115]. М. Нарзикул дар муқаддимаи худ бар “Расоилу-л-эъчоз” дар унвони ҳатти дувум “ва баязе муштарак”-ро афзудааст, вале дар матни рисола он дидо намешавад [3, 12]. Ин андешаи донишмандони тоҷик дуруст аст, зоро ҳамаи саноеъи ин боб аз муҳтареъоти Амир Хусрав набуда, баязе аз онҳо то замони Амир Хусрав вучуд доштаанд. Аз ҷумла, санъати “муаммиёт” ба ин гуфта гувоҳ аст. Ба ин далел, ки дар боби аввал муаллиф тибқи суннати бадеънигории порсии тоҷикӣ муштарак будани санъати муамморо зикр мекунад, вале дар боби дувум анвоъи муамморо вазъ карда, ба хотири он ки миёни онҳо тафовут гузорад, онро “муаммиёт” номидааст. Дар ин хусус каме поинтар таваққуф ҳоҳем кард.

Бояд гуфт, ки аз ҳайси муҳтассот ғолибан саноеи фасли дувумро метавон ба санъатҳои лафзӣ итлоқ нисбат дод.

Наҳустин донишманде, ки бархе аз санъатҳои рисолаи “Эъчози Хусравӣ”-ро дар асари худ истифода бурдааст, Ҳусайн Воязи Кошифӣ мебошад. Ҳусайн Воязи Кошифӣ, вакте ки аз санъатҳои вазъкардаи Амир Хусрав истифода мебарад, ба онҳо аз ду тарик ишора мекунад: пеш аз таърифи санъатҳо ба муҳтареи онҳо ишора мекунад ва ё онро “аз мавзӯъоти Амир Хусрав” медонад; б) ҷанд санъати дигарро аз “Эъчози Хусравӣ” аҳз карда, вале аз зикри номи муҳтареъи санъат ва марҷаи онҳо ҳуддорӣ мекунад.

Дар “Бадоёъу-л-афкор” се санъат аз муҳтареоти Амир Хусрави Дехлавӣ ба шумули зуллисонайн, мусахҳафи зуллисонайн, ҳомили мавқуф ёд шуда, ки Кошифӣ баръаҳонҳо бо забони нисбатан сода ва фахмо баён кардааст. Бояд гуфт, ин санъатҳои Кошифӣ дар рисолаи худ зикр кардааст, санъати “зуллисонайн” ҳамон санъати “зурӯятайн” аст, ки ба фасли дувум марбут буда, ду санъати дигар ба фасли аввал, яъне санъатҳои қадим ва тасарруф дар онҳо ба расми ҷадид даҳл доранд.

Дар баробари ин, Кошифӣ баязе тасарруфотро, ки зимни баррасии санъатҳо Амир Хусрав анҷом додааст, нишон медиҳад. Аз ҷумла, Амир Хусрав дар санъати муроҷаҳ тасарруфе карда, ки Кошифӣ дар ин хусус чунин маълумот медиҳад: “Севум, мувашшҳаи муроҷаҳ ва ин санъат аз муҳтареоти Амир Хусрави Дехлавист” [4, 326] ва “Мустанзоди мавқуф ҳам аз мавзӯъоти Амир Хусрав аст” [4, 556].

Кошифӣ баязе санъатҳои дигарро, ба шумули мавқуф, .... аз рисолаи “Эъчози Хусравӣ” баргирифта, вале ба марҷаи онҳо ишора накардааст. Инчунин муҳтареоти дигари Амир Хусравро, аз қабили дурӯӣ, қалбу-л-лисонайн, арбату-л-аҳраф,

---

муълизату-с-сана ва-ш-шафот, тарчумату-л-лафз, муҳтамилу-л-маонӣ, мавқуфу-л-охир канор гузоштааст.<sup>1</sup>

Донишманди дигаре, ки дар бораи Амир Хусрав ду таълифоти арзишманд дорад, Шиблии Нуъмонӣ мебошад.<sup>2</sup> Рисолаҳои ў “Ҳаёти Амир Хусрав” ва “Баёни Хусрав” ҳар қадом дар “хусравшиносӣ” нақши умда доранд. Инчунин, як боби ҷилди дувуми “Шеъру-л-Аҷам ё таърихи шуаро дар адабиёти Эрон” ба ҳаёт ва эҷодиёти Амир Хусрав бахшида шудааст. Шиблии Нуъмонӣ дар фаслҳои “Саноеъ” ва “Саноэъу бадоэъ”-и “Шеъру-л-Аҷам” аз понздаҳ санъати ҷадиди Амир Хусрав танҳо дар бораи ҳашт санъат, аз ҷумла дурӯӣ, қалбу-л-лисонайн, васфу-л-харфайн, арабаату-л-аҳраф, муълизату-с-сана ва шафот, тарчумату-л-лафз, муҳтамилу-л-маонӣ ва мавқуфу-л-охир ба таври муҳтасар маълумот додааст. Шиблии Нуъмонӣ сабки бисёр печида ва мубҳами Амир Хусравро ба “кӯҳ қандану коҳ баровардан” ташбех соҳта, зимнан ба саноэъи матраҳкардаи муаллиф назари мусбат надорад. Ин дидгоҳи Шиблии Нуъмонӣ бидуни дар назар гирифтани суннатҳои устувори афкори назарӣ ва зебоишиноҳтии порсии тоҷикӣ баён шуда ва то ҷо зидду накиз ҳам ҳаст. Андешаҳои ўро ар ин маврид ба ду қисм ҷудо намудан лозим меояд: қисми аввали назари ў он аст, ки санъатҳои “Расоилу-л-эъҷоз”-ро “хеле бетакаллӯф аз кор дар омада ва бад-он поя намерасад, ки қобили эрод ва нуктачинӣ бошад” [11, 1/145] ва ҷои дигар “Ў дар ин саноэъ ва ковишиҳои беҳосилу бечо ҷандин ҷилд навишишта...” донистааст. Дар қисми дувум низ то андозае дар фикри худ устувор аст, вале ба ҳунароҳмоии соҳиби “Расоилу-л-эъҷоз” таъқид мекунад: “Амир Хусрав дар саноэъу бадоэъ ҳунароҳмоие, ки намуда, ҳарчанд ки он кӯҳ қандану коҳ баровардан аст, лекин аз ин лиҳоз дар ин ҷо зикре аз он ба таври иҷмол ба амал ояд” [11, 1/142]. М. Нарзиқул ин ақидаи Шиблии Нуъмониро “ноадолатона” ҳондааст [6, 227].

Дар Тоҷикистон роҷеъ ба ибдооти саноэъи бадеъии Амир Хусрав донишмандони тоҷик Ҳудоӣ Шарифов ва М. Нарзиқул пажӯҳишҳо анҷом додаанд. Ҳ. Шарифов дар ин самт оғозгар буда, фасли дувуми боби аввали рисолаи “Назарияи наср”-ро ба баррасии сабки шеърии сухани мансур таҳсис додааст. Ҳусусан, дар фасли “Андешаҳои Амир Хусрав роҷеъ ба сабки шоирона” иҷмолан ба шарҳу тавзехи бâъзе санъатҳои бадеъии “Расоилу-л-эъҷоз” пардохтааст.

Аmmo доираи таҳқиқи М. Нарзиқул ҳам аз лиҳози фарогирӣ мавзӯъ ва ҳам аз ҳайси баррасиву таҳлил нисбатан густарда ва амиқтар мебошад. Ин муҳаққиқ вобаста ба ин мавзӯъ дар китобҳои “Адабиётшиносии форсии тоҷикӣ дар асрҳои XIII-XIV”, “Эъҷози Ҳусравӣ” ва мақоми он дар таърихи афкори адабии форсии тоҷикӣ” ва рисолаи таҳқиқии “Трактат Амир Ҳусрава Дихлави “Эъджази Ҳусрави” (“Чудо Ҳусрава”) и традиции эпистолярного жанра в истории персидско-таджикской литературы” (X-XIV вв.) изҳори назар карда, дар асоси сарчашмаҳо ва пажӯҳишҳои мавҷуда масъалаҳои марбутаро дар ин самт ҷамъбаст намудааст. Ҳусусан, ин муаллиф дар фасли “Санъатҳои бадеъӣ ва ибдоот”-и рисолаи севуми худ, ки нисбат ба дуи дигар ҷомеъ мебошад, доираи таҳқиқи худро на танҳо ба саноэъи рисолаи

<sup>1</sup> Барои маълумоти бештар ниг: дар бораи санъатҳои муҷаддада ва муҳтареоти Амир Ҳусрав мо дар мақолаи «Бадоэъу-л-афкор»-и Кошифӣ ва рушди назариёти адабӣ дар садаи XV” ба таври муғассал изҳори назар кардаем.

<sup>2</sup> М. Нарзиқул дар фасли «Санъатҳои бадеъӣ ва ибдоот» менависад, ки Шиблии Нуъмонӣ аз аввалин донишмандон-адабиётшиносонест, ки ба санъатҳои бадеъӣ ва навғониҳои Амир Ҳусрав дикқат додааст (TP. 226).

севуми “Эъчози Хусравӣ” маҳдуд сохта, балки дар бораи санъатҳои мутадовил ва машҳури рисолаҳои дигари Амир Хусрав низ маълумоти нисбатан комил дода, ки қобили таҳсин ва арҷузорист.

Ҳамзамон бояд таъкид кард, ки тавассути ҳамин донишманд матни интиқодии “Расоилу-л-эъчоз” дар асоси танқеҳ ва тасҳехи 4 нусха ба ҳатти криллӣ таҳия карда, ки он соли 2013 дар Душанбе чоп шуд.

Рисолаи севуми Амир Хусрав бо ин чумла шурӯъ мешавад: “Чун бӯқаламуне ҳоҳад, ки дар ин тарз ниғорише кунад, ўро мухайяла бояд бағоят борикангез, то ба шакли наққошони чирадаст мӯи дақоқӣ бар сари қалам бандад ва хаёлоти муваҷҷаҳу мусаввароти зулвучӯҳ ва намунаҳои ҷадиду мисолҳои ғарib бар рӯи сафаҳот таҳrir кунад. Аз адой рангомезии тасҳифу таҷnис ва дигар маснӯъоти лафzӣ, ки ҷеҳраи латоифро ба гулгунai тақаллуф мулавван гардонад. Алорагми рангомезон, ки тарки маснӯъоти лафziro az аҷzi kотиб сурат ҳоҳанд кард, дар ҳар санъат номаи дароз ниғориши кардам. Байт:

*То нақии маро аҳли маонӣ чу бинанад,*

*Ҳайрон шуда чун сурати девор бимонанд*” [3, 208].

Бояд гуфт, ки Амир Хусрав низ дар пайравӣ az бадеънигорони порсӣ санъатҳои бадеъиро мучаррад ва мӯҷаззо, яъне яқлаҳт баррасӣ мекунад. Ва ҷунонки ишора рафт, сабки баёни Амир Хусрав бештар ба тақаллуф ва тасаннуъ тамоил дорад. Аз ин рӯ, санъатҳое, ки дар ин рисола мавриди баррасӣ қарор дода, ба қавли Рашиди Ватвот, az ҷумлаи “маснӯъот ва мурассаъот” мебошанд. Ва бештарини онҳо ба санъатҳои лафzӣ мансубанд ва як қисми дигарашро санъатҳои тағанинүй ташкил медиҳанд, ки ба қавли Шамси Қайс намоишгари “тавонӣ бар қудрат” аст.

Ҳарфи аввали ҳатти дувум бо санъати дурӯбинӣ шурӯъ мегардад. Ин санъат, бино ба таърифи Амир Хусрав, “Оинаест дурӯя, ки як тараф дар вай араб менамояду дувум ҷониб аҷam. Соҳтани ҷунин оина дар ҳадди ҳар табъ натавонад буд, аз он рӯй, ки агар табъ бошад, фазл набошад ва агар фазл бувад, табъ набувад ва агар ҳар ду шуд, қудрати таркиби лафz азim душвор аст. Ва агар он низ осон гашт, бар онҳои назму наср дасти тамом бояд ва агар он низ даст дод, нерӯй ангект дар ниҳояти таazzur ва агар он ҳам rӯy намуд, нигоҳдошли тартиби маънни яқваҷҳаи ҳама арабӣ ва дувум ҷиҳат ҳама форсӣ бағоят мушкил. Ва агар он низ осон гашт, қуввати давоми фикрат саҳт шоқ ва агар он низ ба ҳуҷтабъӣ саҳл намуд, ҳанӯз он уқбаи kӯҳ дар пеш аст ва он ин аст, ки котиб бештарӣ az қалимоти арабро, ки ҳар як оинаест ба олами ҳаёл тасфия кардаасту алфози зу-л-ваҷҳайн, ки як ваҷҳ ҳама порсӣ буваду дувум ҷиҳат ҳама арабӣ берун оварда, ҷунонки: барориву (بَرَآرِي) дарорӣ (دَارَرِي) ва равониву (رَوَانِي) нодонӣ (نَوْدَنِي) ва ёру (رَوْرَه) дору (دَارَه) мадор (مَادَر) ва он чи мисли ин дигар дар ин санъат пайванд тавон кард” [3, с. 225].

Табиист, ки ин таъриф бо забони пур az розу рамз ва қинояву маҷоз баён шудааст. Аз ин рӯй, Ҳусайн Вонзи Кошифӣ унвони онро тағийр дода, “зуллисонайн” номидааст. Шиблии Нуъмонӣ миёни санъати дурӯбинӣ ва зурӯятайн фарқ нагузошта, ҳардӯи онро як санъат шуморидааст. Инҷунин номи онро каме кӯтоҳ карда, ба лафзи “durӯ” иктифо намудааст. Аммо Тасбехӣ ба ин бовар аст, ки “Ин санъат ва саноёни дигарро бад-ин ҷиҳат овард, ки дигарон az овардани онҳо очизу нотавон бошанд” [9, с. 281].

Тибқи фармудаи Кошифӣ санъати зуллисонайн ҷунон бувад, ки шоири қодир-сухан байте гӯяд, az як ваҷҳ, сурати холӣ, ба арабӣ поку зебочамол намояд; ва az

чиҳате дигар мақоле ба форсӣ муртабит ва марбут дар баён ояд; ва агар дар китобати он байт аз арабӣ то форсӣ, андак тафовуте бошад, ё дар ҳаракат андак тағирире падид ояд, мӯчиби таъну қадҳ нест. Чунонки Амир Хусрав гӯяд:

Баҳое хона дорӣ, бо баҳо кун,  
Ҳаводориву нодонӣ раҳо кун.

Маънии форсӣ худ зоҳир аст, аммо арабии “Баҳо” номи шахсе бошад ва “ё”-и нисбат, яъне “баҳои ман”. “Бобиҳо кун” – бар дари он сарой бош, “ҳавӣ дорӣ” – фуруд омад дар сарои ман. “Хон дорӣ” – хиёнат кард дар сарои ман. “Но донӣ” – нидо кард маро, “Кун” – бибош. Дар китобати лафзи “хон” ва “ҳавӣ” аз арабӣ то форсӣ тафовуте ҳаст ва дар ҳаракат ҳеч тағирире нест” [4, с.506].

Ин санъатро Шиблии Нӯъмонӣ бо санъати зурӯятайн оmezish dodaast [11, с.439]. Ҳарчанд ба ақидаи Амир Хусрав санъати дурӯбинӣ бо санъати зурӯятайн қариб аст, вале он ба масобаи санъати мӯчаррад ва мӯчаззо (алоҳида) баррасӣ шуда. “Дурӯ, бино ба навиштаи Шиблии Нӯъмонӣ, навиштани якчанд иборате, ки аз радду бадал кардани нуқот бишавад, онро ба ду забони мухталиф хонд ва бомаъни ҳам бошад. Амир дар ин санъат чандин сафҳа навишта, лекин ба воситаи галатнависии котибон саҳех хондани онҳо мушкил, балки номумкин аст. Лизо ба нисф сатр иқтиро мекунем:

رسیدی بدیدی مرا دی به خوانی  
زمانی بباشی به یاری بشای.

Маънои таҳтуллафзи ин байт чунин аст:

Ту дирӯз омадиву маро дар як маконе дидӣ, қадре бибош, ту қобили дӯстӣ кардан мебошӣ.

Моҳияти аслии ин санъат дар он аст, ки ҳам ба забони порсӣ ва ҳам ба забони тозӣ маъно дошта бошад. Гунаи порсии он дар матн зикр шудааст.

Вале дар ин байт нуқат ва ҳаракоти арабӣ биафзоем, ин байт ҳосил мешавад:

رَشِيدِي، تَدِيدِي، مُرادِي، تَجَاتِي

رَمَانِي بِيَاسِي تَبَارِي نَسَائِي.

Тарҷимаи ин байти арабӣ ба порсии тоҷикӣ чунин аст:

Ҳидоятёftai манӣ, беназир ҳастӣ, муруду мақсади манӣ, начоти манӣ. Маро инҳироф ноумед карда, ки занонам ба ҳам низоъу парҳош мекунанд.

Аммо баргардонкунандай матни кирилӣ танҳо бо овардани гунаи порсии он иқтиро кардааст, ки чунин равиши кор дар матншиносии илмӣ ва интиқодӣ мақбул нест.

Нуктаи дигарро низ бояд инчо зикр кард, ки шоҳиди овардаи Кошифӣ дар матни кирилӣ вучуд надорад. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки ҳадс занем: ё веростори матни кирилӣ баъзе пораҳоро фурӯгузор карда, ё марҷаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ дигар будааст. Шоҳиде, ки Шиблии Нӯъмонӣ ба он истинод мекунад, дар санъати зурӯятайн омадааст. Зимнан бояд гуфт, ки ин санъат аз рӯи мухтассоташ ба санъати “тасҳиф” низ шабоҳат дорад.

«Қалбу-л-лисонайн» низ аз ихтирооти Амир Хусрав буда, аз ҷумлаи саноёни лафзиш. Ҳудоӣ Шарифов онро “аз ҳама санъати мураккабтарин” баршумурдааст [10, 128]. Аз ин рӯ, эҷоди шеър дар ин санъат ҳунар ва маҳорати маҳсусро талаб мекунад. Ин санъат, бино ба навиштаи муаллиф, чунон аст, ки “аз боло фуруд оянд, арсаи форсӣ бинанд ва агар аз фуруд ба боло раванд, ба арабӣ бирасанд. Тариқи хонданаш он аст, ки дар порсӣ аз матлаъ сӯи мактаб оянд, монанди тире, ки рост аз боло фуруӣ омад ва дар арабӣ аз зайли руқъа сӯи садр бароянд, бар сони тире, ки роҷеъ шавад”

[3, 226]. Амир Хусрав барои ин санъат шаш байт ва як зарбулмасал овардааст, ки ҳамагӣ таснифоти ўст. Аммо Шиблии Нуъмонӣ ба гунаи акси он шубҳа карда, бинобар ин навиштааст: ““Ашъори зиёде дар ин боб навишта ва ҳамагӣ ҳам ба забони форсӣ мебошанд, лекин агар бихоҳанд онҳоро маъкус ва воруна кунанд, иборати арабӣ дармеояд” [11, с.440]. Албатта, ин шубҳа асос надорад, ба ин далел, ки шарти асосии ин санъат ба ду забон сурудани як байт аст, агар меъёри ин шарт халал ёбад, моҳияти аслии санъати мазкур гум мешавад. Амир Хусрав таъкид мекунад, ки аз ў пештар дар ин санъат қасидае Қозӣ Сафиюддин Буҳайр навишта, аммо ба ў дастрас нагаштааст. Чунонки Амир Хисравrost:

Байт:

Бин ёраки меҳрубони фарруҳ  
خَرِفَنَا بِرَّهُ مَكْرَأً يُنْبِيُّ

Дар меҳру матоб ҳар замон рух.  
خَرُّ نَامَ زُرَّهُ بَأَثَ مُورَّهُمْ رَدَّ

Байти дигар:

Мебош ба кор шодмонӣ,  
يَنَامُ دَأَءِ شَرَّاَكَبْ شَأْبُ يَمْ

Мехмонӣ кун, ки меҳмонӣ. (67)  
يَنَامُ هَيْمَنَهُ كَنْكَ يَنَامُ هَمْ

М. Тасбехӣ [9, 282], X. Шарифов [10, 128] ва М. Нарзиқул [5, 116] ин санъатро тавзех додаанд.

Дар маҷмӯъ, санъатҳои “форсу-л-араб”, “мубодилату-р-раъсайн”, “қатъу-л-хуруф”, “васлу-л-ҳарафайн”, “иттисолу-л-хуруф”, “арбаъату-л-ахраф”, “ҳамсаи муфрода”, “муъчизату-л-алсина ва-ш-шафот”, “узлу-л-лисон”, “тарҷумату-л-лафз”, ки аз мубдеоти Амир Хусрав мебошад, гувоҳи иқтидор ва тавононии забони порсии тоҷикиро нишон медиҳад. Назари ў, -менависад Ҳудой Шарифов, - ба инкишофи тарзҳои сухан аз лиҳози санъат, ки ба пешрафти хунар мусоидат мекарда бошад, нигаронида шуда, мусоидати истифодаи онҳоро дар амалияни эҷодӣ таъмин менамояд [10, с.129].

Вале, мутаассифона, сурудани чунин абёт дар ин саноеъ маҳорату салиқаи маҳсусро талаб мекунад, пас аз Амир Хусрав онҳо вориди рисолаҳои бадеъи порсӣ нашуданд ва шоирон ба он саноеъ таваҷҷуҳ накарданд.

### Пайнавишт:

1. Аҳсанузафар Сайид // Баррасии интиқодии “Эъчози Хусравӣ” (ҷилди севум). Мачаллаи Қанди порсӣ. Сс.108-114. – с. 108.
2. Балгиромӣ, Миргуломалий Озод. Ғизолони Ҳинд (Мутолааи татбиқии балогати ҳунарӣ ва форсӣ ба инзимоми фасле дар заншиносӣ). Тасҷехи Сируси Шамисо. – Техрон:Садои муосир, 1382. – 176 с.
3. Дехлавӣ, Амир Хусрав. Расоилу-л-эъҷоз / Эъчози Хусравӣ. Матни илмӣ-интиқодӣ. Таҳияи матн бо муқаддима, тасҷех, тавзехот, таълиқот ба қӯшиши М. Нарзиқул. –Душанбе:Дониш, 2013. -470 с.
4. Кошифӣ, Камал ад-дин Хусайн Ваиз. Бадоєъ ал-афкор фӣ саноеъ ал-ашиъор (Новые мысли о поэтическом искусстве). Издание текста, пред словие, примечания и указатели Р. Мусульманкулова. –М.:Наука, 1977. -221+11 с.
5. Нарзиқул Мисбоҳиддин. “Эъчози Хусравӣ” ва мақоми он дар таърихи афкори адабии форсии тоҷикӣ. –Душанбе:Сино, 2009. -176 с.
6. Нарзиқул Мисбоҳиддин. Трактат Амир Хусрава Дихлави “Эъджази Хусрави” (“Чудо Хусрава”) и традиции эпистолярного жанра в истории персидско-таджикской литературы (X-XIV вв.). –Душанбе: Ирфон, 2014. -308 с.

7. Сатторзода А. Такмилаи бадеъи форсии тоҷикӣ (дар заминай навиштаҳои нешиниён ва имрӯзиён). –Душанбе: Адиб, 2011. - 330 с.
8. Тагирджанов А. Т. Амир Ҳусрав Дихлави. // Вестник Ленинградского университета, №2, вып. 4. –Л., 1975.
9. Tasbehi Muxammadhusayn. Саноёни лафзии Амир Ҳусрав. // Армугон. Шумораи 4 ва 5. 1356. -с.280-283.
10. Шарифов. Назарияи наср дар адаби форсии асрҳои 4-9 ҳичҷӣ. –Душанбе: Пайванд. 2004. - 319 с.
11. Шиблӣ, Нуъмонӣ. Шеъру-л-Аҷам. Ҷилди аввал ва дувум. –Душанбе: ДДОТ, 2016. - 544 с.

**Reference Literature:**

1. Ahsannuzzafar Sayid "Critical Investigations" of "Husravi's Miracle" (V.3). "Persian Sugar" Journal. -PP. 108-114
2. Balghiromi, Mirgogulomali Ozod. "Indian Gazds" (Comparative Research on Persian Poetic Style). Under the editorship of Sirus Shamiso. - Tehran: Sadoi Muosir, 1382 hijra. - 176 pp.
3. Dehlavi, Amir Husrav. "Husravi's Miracle. Scientifico-critical text. Compilation, preface, recension, commentaries and appendix and by M. Narzikul. - Dushanbe: Knowledge, 2013. - 470 pp.
4. Koshifi, Kamal ad-din Husayn Vaiz. "New Ideas about Poetical Art". Edition of the text, preface, notes and indications by R. Musulmankulov. - Moscow: Science, 1977. - 221+11pp.
5. Narzikul Mishobiddin "Husrav's Miracle and its Place in the History of Persian-Tajik Literary Theory. - Dushanbe: Sino, 2009. - 176 pp.
6. Narzikul Mishobiddin. "Edjazi Husravi" (Husravi's Miracle), Amir Husrav's Treaty and Traditions of Epistolary Genre in the History of Persian-Tajik Literature (X-th - XIV-th). - Dushanbe: Cognition, 2014. - 308 pp.
7. Sattorzoda A. Addenda to Persian-Tajik Rhetoric. - Dushanbe: Man-of-Letters, 2011. - 330 pp.
8. Taghirdjanov A. T. Amir Husrav Dehlavi. Bulletin of Leningrad University. 1975, N2, Issue 4. – Leningrad, 1975.
9. Tasbehi Mukhammadhusayn. Figures of Speech by Amir Husrav // Armugoh. Numbers 4 and 5. 1356 hijra. - PP. 280-283
10. Sharifov. The Theory of Prose in the Persian Literature of the IV-th - the IX-th Centuries of Hijra. - Dushanbe: Alliance, 2004. - 319 pp.
11. Shibli, Numoni. Sheru-l-Adjam. VV. 1-2. - Dushanbe: DDOT, 2016. - 544 pp.